



НАШРИЯИ МАХСУС

❖ **Чорабиниҳо бахшида ба Рӯзи соҳибкорон**

- ▲ *Ҷаласаи дуюми ҷосилавии Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ*
- ▲ *Мизи мудаввар дар мавзӯи “Соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ асоси пешрафти иқтисодиёт”*

14-16 октябри соли 2020

шаҳри Душанбе

Ҷаласаи
дуюми Ҷосилавии Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани ҷазои сармоягузорӣ

Тибқи супориши Муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 14 октябри соли 2020 ҷаласаи дуюми ҷосилавии Шӯрои машваратии назди



Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани ҷазои сармоягузорӣ ва санаи 16 октябри соли 2020 мизи мудаввар дар мавзӯи “Соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ асоси пешрафти иқтисодиёт” баргузор карда шуд.

Ҷаласаи дуюми ҷосилавии Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани ҷазои сармоягузорӣ таҳти раёсати Муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Давлаталӣ Саид доир гардида, дар он аъзои Шӯрои машваратӣ, роҳбарон вазорату идораҳои дахлдор, шарикони рушд ва соҳибкорону сармоягузoron иштирок намуданд.

Дар ҷаласа масъалаҳои оморасозии лоиҳаи таҳлил ва тавсияҳо оид ба беҳтар намудани ҷазои сармоягузорӣ дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ ва таҳлили вазъи соҳаи саноат ва муайян намудани имкониятҳои нави баланд бардоштани иқтидорҳои соҳа баррасӣ гардиданд.

Дар ҷаласа вобаста ба масъалаҳои асосӣ Вазири саноат ва технологияҳои нав - Ғайзуллозода З., муовини Сардори Хадамоти алоқа – Атоев И. гузориш дода, инчунин роҳбари Шӯрои ҳамоҳангсозии шарикони рушд, намояндаи доимии



Бонки ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон - Ян Питер Олтерс, Ғамоҳангсози доимии СММ дар Тоҷикистон - Сезин Синаноғлу, Намояндаи доимии Барномаи рушди СММ дар Тоҷикистон - Пратибха Меҳта, директори МД “Ташаккул ва рушди соҳибкории Тоҷикистон” - Дилшод Ҷуразода, муассис ва раиси ҶСК “Алиф Бонк” - Абдулло

Қурбонов, намояндаи бахши хусусӣ дар Шӯро, роҳбари ҶСП “Комбинати шири Кӯлоб” - Бозоралӣ Одина баромад намуданд.



Муовини якуми Сарвазири мамлакат қайд намуд, ки рушди технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ ва гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ яке аз

масъалаҳои муҳими сиёсати иқтисодии мамлакат ба шумор рафта, истифодаи васеи он дар шароити кунунии паҳншавии пандемияи коронавирус боз ҳам муҳимтар гашта истодааст.

Дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ - саноатикунони босуръати мамлакат, омузиши вазъи соҳаи саноат ва муайян намудани имкониятҳои нави баланд бардоштани иқтидорҳои соҳа, аз ҷумла саноати сабук, истеҳсоли масолеҳи сохтмон, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, саноати маъдан ва дар ин замина рушди истеҳсолоти миллий, коҳиш додани вобастагии иқтисоди миллий аз модули маҳсулоти воридотӣ, таъмини шароити лозимӣ барои рушди истеҳсолоти дохилӣ, то ба маҳсулоти истеъмоли расонидани захираҳои дохилӣ - ашёи хоми мавҷуда муҳим арзёбӣ гардид.



Дар фарҷоми ҷаласа, бо дарназардошти мулоҳизаҳо ва пешниҳодҳои баёнгардида ба масъулин ва вазорату идораҳо дастуру супоришҳои дахлдор дода шуд. Натиҷаҳои таҳлил ва тавсияҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ ва таҳлили вазъи соҳаи саноат ва муайян намудани имкониятҳои нави баланд бардоштани иқтидорҳои соҳа ба ҷаласаҳои навбатии Шурои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии

Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ пешниҳод карда мешавад.



Мизи мудаवвар дар мавзӯи “Соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ асоси пешрафти иқтисодиёт”

Мизи мудаवвар дар мавзӯи “Соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ асоси пешрафти иқтисодиёт” таҳти раёсати Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Фаррух Ҳамрализода санаи 16 октябри соли ҷорӣ баргузор гашта, дар он намоёндагони бахши хусусии ватанию хориҷӣ, роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор, шарикони рушд иштирок намуданд.

Қайд карда шуд, ки дар замони истиқлолият, дар натиҷаи татбиқи сиёсати созандаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Ҳукумати мамлакат ислоҳоти қуллии соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии



мамлакат гузаронида шуда, ташаккули муносибатҳои нави иқтисодӣ, таъмини рушди босуботи иқтисодиёт, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, дастгирии соҳибкорӣ ва ба ин васила баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар то ба имрӯз ҳадафи стратегияи давлат ва Ҳукумат қарор гирифт.

Бо назардошти афзалиятҳои муайяннамудаи Ҳукумати мамлакат тадбирҳои зарурӣ барои идомаи раванди татбиқи ислоҳоти иқтисодӣ дар самти дастгирии соҳибкорӣ дар ҷумҳурӣ, аз ҷумла бо назардошти пешгирии таъсири пандемияи сирояти COVID-19 ва хавфҳои эҳтимоли ба иқтисоди миллӣ амалӣ шуда истодааст.



Бо мақсади ҳаллу фасли бевоситаи мушкилоту масъалаҳои соҳибкорону сармоягузoron ва андешидани тадбирҳои саривақтӣ Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва дар вилоятҳо ва ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат шуроҳои машваратӣ оид ба беҳтар

намудани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ фаъолият менамояд, ки намоёндагони бахши хусусӣ, сармоягузoronи хориҷӣ ва коршиносони ташкилотҳои байналмилалӣ молиявӣ ба ҳайати он шомил мебошанд.

Дар натиҷаи татбиқи сиёсати созандаи Пешвои миллат ва Ҳукумати мамлакат саҳми бахши хусусӣ дар ММД аз 30 фоизи соли 2000 то 70 фоиз дар соли 2020 зиёд гардида, наздики 80 фоизи пардохтҳои андозии бучети давлатӣ ва 67 фоизи аҳолии фаъоли иқтисодӣ аз ҷониби бахши хусусӣ бо шуғл таъмин карда мешаванд.

Мавқеи байналмилалӣ ҷумҳурӣ устувор гардида, тибқи ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ” Тоҷикистон чор маротиба (солҳои 2010, 2011, 2015 ва 2019) ба даҳгонаи кишварҳои пешсафи ислохотгар шомил шуд.

Мавзӯҳои асосии чорабинӣ - ислохот вобаста ба беҳсозии фазои сармоягузориву соҳибкорӣ, ташаккули шаклҳои муколама бо соҳибкорону сармоягузoron, имкониятҳои нави сармоягузорӣ, ҷанбаҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии рушди соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, монеаву мушкилоти соҳибкориву сармоягузорӣ ва роҳҳои бартараф намудани онҳоро фаро гирифта, аз ҷумла вобаста ба натиҷаҳои таҳлил оид ба таъсири пандемияи COVID-19 ба соҳибкорӣ хурду миёна дар Тоҷикистон, лоиҳаи “Барномаи дастгирии давлатӣ ва рушди бахши хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои



солҳои 2021-2030", идоракунии корпоративӣ ва дигар мавзӯҳои муҳим баромаду муаррифномаҳо манзур гардид.

Вобаста ба масъалаҳои баррасишуда, муовини Раиси Бонки миллии Тоҷикистон – Накҳатзода М., Намояндаи доимии Барномаи рушди СММ дар Тоҷикистон – Пратибҳа Меҳта, коршиноси Барномаи рушди СММ – Мирзоев Ш., муовини Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон – Хуршедаи Қодир, директори кулли ширкати машваратии "Имкон консалтинг" – Самадова З., муовини директори иҷроияи ҶДММ "Ширкати металлургии Анзоб" – Тураев А. ва дигарон баромад намуданд.

Пас аз баромаду муаррифиҳо миёни иштирокчиён мубодилаи афкор вобаста ба масъалаҳои санҷишҳои субъектҳои соҳибкорӣ, дастрасӣ ба қарз ва маъмурикунонии андоз сурат гирифт.

Изҳори итминон карда шуд, ки намояндагони бахши хусусӣ, соҳибкорону сармоягузoron барои рушди истеҳсолоти ватанӣ, истеҳсоли ҳарчи бештари маҳсулоти воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронидашуда, таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти рақобатпазир ва дарёфти фишангҳои нави иқтисодӣ барои ба бозорҳои ҷаҳонӣ баровардани маҳсулоти ватанӣ ҳиссаи арзандаи ҳудуд мегузоранд.

Барои маълумоти иловагӣ оид ба ин мавзӯ, хоҳишмандон метавонанд ба Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ бо телефони 44 601-00-27/28/32 ё нишонии электронии secretariat@investmentcouncil.tj, ҳамчунин ба сомонаи Котибот: www.investmentcouncil.tj муроҷиат намоянд.